

## 11427 - Иштирок дар идҳои мушрикон ва табрику таҳнияти онҳо ба муносабати он

### савол

Оё дар ҷашни идҳои насрониён иштирок ва табрик кардани онҳо ҷоиз аст?

### Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Дар идҳои мушрикон, насрониён ва дигарон иштирок кардан ҷоиз нест.

Ибни Қаййим (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) гуфтааст:

Бо иттифоқи донишмандон, ки онон аҳли илму донишанд, барои мусулмонон ҷоиз нест, ки дар идҳои мушрикон иштирок варзанд. Фақеҳон, пайравони чаҳор мазҳаб инро дар қитобҳои худ ба таври возех баён кардаанд ... Байҳақӣ бо санади саҳех аз Умар ибни Хаттоб (Аллоҳ аз ў хушнуд бод) ривоят кардааст, ки ў фармудааст: **«Ба назди мушрикон дар рӯзи идашон ба қалисоҳои онон ворид нашавед, зороғазаб бар онҳо нозил мешавад»**. Инчунин Умар фармудааст: **«Аз душманони Аллоҳ дар рӯзи идашон дурӣ ҷӯед»**. Байҳақӣ бо санади хуб аз Абдуллоҳ ибни Амр ривоят кардааст, ки ў гуфтааст: **«Ҳар ки аз қишвари аҷам гузаре кунад ва наvrӯzu меҳргони онҳоро ҷашн бигирад ва ба онҳо тақлид кунад ва дар инҳолат бимирад, дар рӯзи қиёмат бо ҳамроҳии онҳо зинда карда мешавад»**.

Поёни сухан аз қитоби "Аҳқому аҳли-з-зимма" (1/723-724).

Аммо оиди ҳукми табрик кардани онон дар идҳояшон, ҷавоби он пештар дар саволи рақами ([947](#)) баён карда шуд. Ба саволдиҳанда тавсия медиҳем, ки ба он руҷӯъ кунад.